

## ШАРҲИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ НИЗОМИ БОНКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СЕМОҲАИ ЯКУМИ СОЛИ 2019




Дар давоми моҳҳои январ-марти соли 2019 хавфҳо дар низоми бонкӣ нисбатан бетағйир боқӣ монда, аксари нишондиҳандаҳои устуворию молиявӣ ташкилотҳои қарзӣ талаботҳои муқарраршударо иҷро намуданд.

**Кифоятии сармоя.** Дар моҳҳои январ – марти соли 2019 меъёри кифоятии сармоя (МКС) дар низоми бонкӣ талаботи муқарраршударо таъмин намуда, ба 23,0 фоиз (K1-1) баробар гардид, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли қаблӣ 0,7 банди фоизӣ кам мебошад. Сармояи танзимшавандаи низоми бонкӣ, бинобар тамоюли коҳишёбӣ доштани нишондиҳандаи мазкур дар ду бонки мушкilotдор, дар муқоиса ба моҳҳои январ-марти соли 2018 ба андозаи 2,4 фоиз кам гардида, ба нисбатан паст шудани меъёри кифоятии сармоя мусоидат намуд.

**Пардохтпазирӣ.** Дар чамъбасти семоҳаи якуми соли 2019 меъёри пардохтпазирӣ дар сатҳи низоми тибқи талаботи муқарраршуда иҷро гардида, 70,6 фоизро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2018 ба андозаи 11,0 банди фоизӣ кам мебошад.

Дараҷаи пардохтпазирӣ бо асёр ифодаёфта низ дар низоми бонкӣ, бинобар кам шудани (16,8 фоиз) доройҳои пардохтпазирӣ асёрӣ коҳиш ёфта, ба 63,1 фоиз баробар гардид.

**Даромадноқӣ.** Дар давраи ҳисоботӣ, вобаста ба мутобиқ гардидани фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ ба вазъи воқеии бозор ва кам гардидани харочотҳои амалиётӣ, фаъолияти низоми бонкӣ мусбӣ чамъбаст гардида, сатҳи даромадноқии доройҳо ва сармоя мувофиқан ба 1,9 фоиз ва 7,0 фоиз баробар гардиданд, ки дар муқоиса ба семоҳаи якуми соли 2018 мутаносибан ба андозаи 0,5 банди фоизӣ ва 1,8 банди фоизӣ зиёд мебошад.




**Сифати сандуқи қарзӣ.** Дар семоҳаи ҳисоботӣ, бинобар назорати иҷрои Нақшаи баргардонидани қарзҳои ғайрифаъол барои солҳои 2017-2019 чиҳати коҳиш додани сатҳи қарзҳои ғайрифаъол дар 7 бонке, ки қарзҳои ғайрифаъолшон аз 30 фоиз зиёд мебошанд, раванди беҳтаршавии сифати сандуқи қарзӣ дар низоми бонкӣ идома ёфта, ҳиссаи қарзҳои ғайрифаъол (зиёда аз 30 рӯз батаъхирарфта) дар сандуқи қарзӣ ба андозаи 4,4 б.ф. коҳиш ёфта, ба 29,2 фоиз баробар гардид.

Дар давраи ҳисоботӣ нишондиҳандаи фонди пӯшонидани талафоти имконпазир нисбат ба қарзҳои ғайрифаъол, бинобар коҳиш ёфтани ҳиссаи қарзҳои ғайрифаъол дар низоми бонкӣ, дар муқоиса ба семоҳаи якуми соли 2018 ба андозаи 15,3 банди фоизӣ афзуда, ба 81,1 фоиз баробар гардид.


**Хавфи асърӣ.** Дар семоҳаи якуми соли 2019 мавқеи умумии кушодаи асърӣ дар ташкилотҳои қарзӣ кӯтоҳ буда, -8,6 фоизро ташкил намуд, ки меъёри муқарраршуда (К6-1)-ро таъмин менамояд.

Илова бар ин, дар давраи ҳисоботӣ 54,2 фоизи қарзҳои низоми бонкиро қарзҳо бо асърӣ хоричӣ ва 50,1 фоизи пасандозҳоро пасандозҳо бо асърӣ хоричӣ ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ мувофиқан ба андозаи 2,5 ва 4,9 банди фоизӣ кам мебошад.

4. Сифати сандуқи қарзӣ



5. Нишондиҳандаҳои хавфи асърӣ



Таҳлилҳо дар асоси маълумотҳои оморӣ ва ҳисобҳои Бонки миллии Тоҷикистон гузаронида шудаанд.